

“Тасдиқ мекунам”

Директори МД «Маркази илмию тадқиқотии
хифзи захираҳои об»-и Кумитаи хифзи мухити
зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

н.и. г-м. Саидзода Суҳбатулло Мирзо

соли 2024



ТАҚРИЗИ

муассисаи пешбар - Муассисаи давлатии «Маркази илмию тадқиқотии ҳифзи захираҳои об»-и Кумитаи хифзи мухити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон - ба кори рисолаи Каримов Саъди Мирзоевич дар мавзуи «Арзёбии таъсири чанги истеҳсоли сement ба мухити табиии атрофи ш. Душанбе (дар мисоли ҶСК “Сементи тоҷик”) барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникий аз рӯйи ихтисоси 03.02.08 – Экология (соҳаи илмҳои техникий)

1. Мубрамияти мавзуи таҳқиқоти рисола

Чанги истеҳсолоти сement на танҳо ба ҳавои атмосфера ва ё мухити зист (об, хок, набототу ҳайвонот), балки ба кормандоне, ки дар сеху қитъаҳои истеҳсоли фабрикия менамоянд таъсири дорад. Ҳамзамон, тадқиқотҳои илмӣ, аз ҷумла тадқиқоте, ки Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ (ТУТ) гузаронидааст нишон медиҳад, ки ифлосшавии ҳаво бо ҷанги хурдзарра (PM10, PM2,5) ба саломатии одамон (бемориҳои роҳҳои болоии нафас) таъсири баланд мерасонад.

Қайд намудан ба маврид аст, ки барои кам кардани таъсири партови корхонаҳои масолеҳи соҳтмон (заводҳои сement, оҳак, гаҷ ва ғайра) ба атмосфераи ҳудуди шаҳрҳо ҳусусиятҳои заҳрнокии ҷангро ба назар гирифтанд зарур аст. Аз ин лиҳоз, ихроҷшавии газу ҷангҳои истеҳсолотҳои маводҳои соҳтмонӣ дар мисоли ҷанги сementи ҟСК «Сементи тоҷик» яке аз омилҳои мухими таъсиррасон ба мухити атрофи ш. Душанбе буда, зарурати тадқиқоти ҷиддии экологиро тақозо мекунад. Инчунин паҳншавии ҷанг дар ҳавои атмосфера ва дараҷаи ҳавфи таъсиррасонӣ ба мухити шаҳр ва аҳолӣ низ кор карда баромадани тадбирҳои технологияи ҳифзи ҳавои атмосфераро металабад.

Ҳамин тарик, дар кори рисолаи унвонҷӯ Каримов С.М. таҳлилҳои ҳосилшавии ҷанг аз дастгоҳҳои технологияи истеҳсоли сement, инчунин такмил додани системаҳои безарабаргардонии ҷанг ва кам намудани партови ҷанг ба мухити атроф ва дар майдони кор нигаронида шудааст. Аз ин рӯ, ҳалли масъалаи мазкур мухимияти мавзуи рисола буда, барои пешгири намудани таъсири ҷанг ба сифати ҳавои шаҳри Душанбе аз назари илмӣ асоснок шудааст.

2. Навғонии илмии натиҷаҳо ва ҳулорави пешниҳодҳои рисола

Дар рисола ҷабҳаҳои назариявӣ ва коркарди тавсияҳои илмӣ оид ба ҳифзи мухити атроф аз таъсири манғии партовҳои ҷанггу ғубор ҳангоми

истехсоли масолеҳи соҳтмонӣ дар мисоли ЧСК «Сементи тоҷик» пешниҳод карда шудаанд.

Боиси қайд аст, ки барои ҳимоя аз ҷониби унвонҷӯ Каримов С.М. заминаҳои илмию назариявӣ оид ба арзёбии экологии истехсоли масолеҳи соҳтмон бо назардошти технологияи амалкунандай истехсолот дар мисоли ЧСК «Сементи тоҷик» асоснок шуда, барои назорати экологӣ дар корхонаҳои саноатӣ ва энергетикӣ нақшай системавии мониторинги экологӣ пешниҳод шудааст.

Инчунин дар навғонии илмии натиҷаҳо таҳлилҳои илмӣ озмоишӣ оид ба муайян кардани концентратсияи ҷангӣ ғайриорганикӣ ва дараҷаи сарбории техногенӣ (ҷангӯ ғубори ҳаво), ки аз ҷониби ЧСК «Сементи тоҷик» дар ҳудуди истехсолӣ, дар минтақаи муҳофизати санитарӣ (MMC) ва дар маҳалҳои аҳолинишинаш ҳамон мешавад, пешниҳод шудааст.

Муаллиф дар асоси омӯзиши равандҳои тозакуни газ дар ЧСК «Сементи тоҷик» нақшай принципиалии технологиро ҷиҳати аз навсозии полонаҳои барқии (электрофильтр) мавҷудаи тамғаи УГ1-2-10 ва ДГПН-55х3 ба дастаи полонаи остинчашакли маътогӣ (рукавной фильтр) таҳия намуда, барои кам кардани партовҳои ҷанг ба ҳавои атмосфера бо наасби сиклонҳои батареявии марҳилаи якуми тозакунӣ, тавсия додааст.

3. Аҳамияти илмӣ ва амалии натиҷаҳои рисола

Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар он аст, ки муқаррарори назариявӣ ва амалий дар рисола аз назари экологӣ асоснокшуда, барои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти кории ЧСК «Сементи тоҷик» ва дигар корхонаҳои маводҳои соҳтумонии (сементбарорӣ, истехсолоти оҳакпазӣ, гаҷ, ва ғайраҳо) кишварамон, мусоидат менамояд.

Инчунин муқаррароти назариявӣ ва амалии натиҷаҳои рисола барои корхонаҳои саноатӣ ва энергетикӣ дар қабули қарорҳо оид ба идоракуни фаъолияти ҳифзи муҳити зист, дар таҳияи ҳуҷҷатҳои экологӣ (меърҳо, лоиҳаҳои экологӣ) ва нақшай ҷорабинихо оид ба дастовардҳои технологӣ дар истехсолот, ки ба таъмини паст кардани концентратсияи ҷанг дар газҳои ихроҷшуда то меъёри санитарӣ (ПДК) мусоидат менамоянд, истифода шавад.

Аҳамияти амалии рисола дар муайян кардани қиматҳои концентратсияи моддаҳои ифлоскунанда (партовҳои ҷанг) ба ҳавои атмосфера (дар ҳудудҳои истехсолӣ, минтақаҳои муҳофизати санитарии ва ҳудуди аҳолинишини шаҳр) ва навсозии дастгоҳҳои ҷангтозакунанда ҳамчун дастур ба ЧСК «Сементи тоҷик» тавсия карда шудааст. Ҳамчунин, натиҷаҳои тадқиқоти гузаронидашуда барои мутахассисони Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо арзёбии таъсири фаъолияти хоҷагидорӣ ба ҳавои атмосфера ва мониторинги экологӣ машғуланд; мақомоти ҳокимияти давлатӣ; мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ; ташкилоти лоиҳаҳои нақшоҳои ободонии шаҳрро тартиб медиҳанд, ҷолиб мегардад.

Натиҷаҳои бадастовардаи муалиф дар раванди таълимии кафедраи «Бехатарии фаъолияти инсон ва экология»-и Донишгоҳи техникии

Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ барои омода кардани бакалаврҳо ва магистрон аз рӯйи ихтисоси 330101-05 – «Ҳифзи муҳандисии муҳити зист» ворид ва татбиқ карда шудааст.

4. Дараҷаи асоснокӣ ва саҳми муаллиф

Аз рисолаи илмӣ бармеояд, ки ҳадафи асосии таҳқиқоти рисолаи мазкур ин коркард ва асоснок намудани хулосаҳо ва тавсияҳои илмӣ, интихоби усулҳои гузаронидани таҷрибаҳо ва натиҷаҳои бадастомада мебошад, ки дар ҶСК «Сементи тоҷик» татбиқ намудани тавсияҳо оид ба навсозии дастгоҳҳои ҷангтозакунанда, асоснок карда шудааст.

Саҳми муаллиф аз муқаррар намудани мақсад ва вазифаҳои рисола, таҳияи барномаи тадқиқоти назариявӣ ва таҷрибавӣ, ба даст овардани натиҷаҳои тадқиқоти илмӣ, хулоса ва таҳлили онҳо иборат аст. Кор ба мушоҳидаҳои шахсии муаллиф аз соли 2021 то 2023 асос ёфтааст. Ҳама тасвириҳои картографӣ дар асоси усулҳо ва тарзҳои ҳаритасозии геонтитлоотӣ соҳта шудаанд. Ҳангоми навиштани рисола сарчашмаи адабиёт, мақолаҳои муаллифони ватаниву хориҷӣ, манобеи интернетӣ ва тадқиқоти лабораторӣ ва саҳроӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудаанд.

Усулҳои гузаронидани таҷрибаҳо, хулосаҳо ва тавсияҳои пешниҳодгардида ба талаботҳои муосири илмӣ мувоғиқ аст.

5. Мутобиқати рисола ба шиносномаи ихтисоси илмӣ

Мавзӯи кори рисол ба шиносномаи ихтисоси 03.02.08 – «Экология» дар соҳаи саноат аз рӯйи банди 1.2 «Арзёбии ҳамаҷонибаи таъсири объектҳои саноатӣ ба экосистемаҳои табииӣ ва сунъӣ. Принципҳо ва механизмиҳои мониторинги системавии экологӣ» ва 1.8 «Омӯзиши технологияҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза ва камхарҷ» мувоғиқат мекунад.

6. Арзёбии рисола ва дараҷаи ба итном расидани он

Рисолаи пешниҳодгардида аз муқаддима, чор боб, хулоса, рӯйхати адабиёти истифодашуда ва замимаҳо иборат буда, фарогирии 46 ҷадвал, 54 расм мебошад ва дар 165 саҳифаи чопи (матни асосӣ) компьютерӣ иншо гардидааст.

Дар муқаддима муҳимијати мавзу асоснок шуда, аҳамијати назариявию амалии таҳқиқот муайян гардида, мақсад ва вазифаҳои кори рисола, муқаррароти ҳимояшаванда зикр гардида ва навгониҳои илмии он оварда шудаанд.

Боби якум «Арзёбии таъсири ҷанги истеҳсоли сement ба муҳити атроф» ба таҳлили равандҳои технологияи истеҳсоли сement ҳамчун манбаи ифлоскунандай ҳавои атмосфера, ҳусусиятҳои токсикологии ҷанги сement яке аз омилҳои зараррасон ба одам, наботот ва ҳайвонот бахшида шудааст. Инчунин дар боби мазкур таҳлили системаҳои муосири беҳтарини тозакунии ҷанги ғайриорганикӣ дар истеҳсолотҳои саноатӣ бо мақсади паст кардани таъсири он ба биосфера дар сатҳи хуби илмӣ барраси гардидаанд.

Муайян карда шуд, ки дар марҳалаҳои гуногуни раванди технологияи истеҳсолоти сement ба ҳавои атмосфера ва дар майдонҳои кории истеҳсолот миқдори зиёди партовҳои ҷангу ғубори ғайриорганикӣ ихроҷ мешавад. Манбаъҳои асосии партовҳои муташаккӣли ҷанг дар корхонаҳои

сементбарори ин хумдонҳои даврзананд, сардкунакҳои клинкерӣ, осиёбҳои хокагардонӣ (семент, ангишт), силосҳои сементӣ, дастгоҳҳо барои коркард ва интиқол додани семент мебошанд. Тахлили системаҳои мавҷудаи тозакунии газу чанг (чангтозакунӣ) дар корхонаҳои саноати сементбарори нишон дод, ки дар истеҳсолот камераҳои чангтозакунанд, сиклонҳо, полонакҳои остинчашакл ва полонаки баркӣ васеъ истифода мешаванд.

Натиҷаҳои бадастомада дар ин боби рисола нишон медиҳад, ки унвонҷӯ Каримов С.М. ҳангоми тахлили адабиётҳо китобу мақолаҳои илмии олимони ҳориҷиу ватаниро васеъ истифода намудааст. Дар натиҷаи тахлили адабиётҳо муаллиф мақсади кори рисоларо аз ҷиҳати илмӣ асоснок намуда, барои ноил шудан ба ҳадафи пешбинишуда нақшай мантиқии тадқиқоти рисоларо (расми 1.13) пешниҳод намудааст.

Умуман гуфтан мумкин аст, ки муаллиф тахлили боби якуми рисоларо вобаста ба мавзуи он дар сатҳи хуб анҷом додааст.

Боби дуюм «Хусусиятҳои табиию иқлимии шаҳри Душанбе ва баҳодиҳии таъсири равандҳои технологи ЧСК «Сементи тоҷик» ба муҳити атроф» ба тавсифи хусусиятҳои табиию иқлими (омилҳои метеорологии) ш. Душанбе баҳшида шуда, истиҳроҷ ва истифодабарии ашёи ҳоми кори, таъсири равандҳои технологи ЧСК «Сементи тоҷик» ба муҳити зист, ки ба сифати ҳавои атмосфера таъсир мерасонанд, баҳо дода шудааст. Инчунин, тавсифҳои манбаҳои ихроҷшавии моддаҳои ифлоскунандай ЧСК «Сементи тоҷик» ва нишондодҳои (параметрҳои) он, динамикаи партовҳои моддаҳои ифлоскунанда ба ҳавои атмосфера ва самаранокии кори иншоотҳои тозакунии мавҷудаи корхона таҳлил ва баррасӣ карда шудаанд.

Дар натиҷаи тахлилҳои метеорологӣ муаллиф аз рӯи мушоҳидаҳо дар давоми сол такрорёбии самтҳои гуногуни вазиши шамолро, ки боиси паҳншавии моддаҳои ифлоскунанда (чангӣ ғайриорганикӣ) дар атмосфера ва атрофи ЧСК «Сементи тоҷик»-и ш. Душанбе мегардад, муайян намудааст (расмҳои 2.5 ва 2.17). Муайян карда шуда, ки солҳои охир самти бартаридоштаи шамол дар тамоми сол - шимолу шарқро (32%) нишон медиҳад.

Муаллиф дар натиҷаи тахлили амалии кори рисола сеху қитъаҳои корхонаро бо назардошти пайдоиши сарчашмаҳои асосии партовҳои чанг мавриди омӯзиш қарор дода, нақшай истеҳсолоти ЧСК «Сементи тоҷик»-ро бо нишон додани манбаъҳои партов ба ҳавои атмосфера (расми 2.9) аз назари экологӣ нишон додааст. Таҳлил нишон медиҳад, ки омилҳои асосии зараварар ва хатарноки истеҳсолот сехҳои «Хокагардонӣ» ва «Пухтани клинкер» мебошанд, ки бо татбиқи дастгоҳҳои безарааргардонии чанг алоқаманданд. Инчунин муаллиф дар расми 2.15 алгоритми ҳисобкунии майдони паҳншавии концентратсияи моддаҳои ифлоскунандаро барои татбиқи минбаъдаи барномаҳои мониторинги экологӣ дар корхонаҳои саноатӣ ва энергетикий тавсия намудааст.

Дар натиҷаи тахлили ҳолати кунуни сеху қитъаҳои ЧСК «Сементи тоҷик» унвонҷӯ муайян намудааст, ки самаранокии кори дастгоҳҳои газу чанг тозакунанда ба ҳисоби миёна 65%-ро ташкил дода, аксари дастгоҳҳои

чангтозакунанда (сиклонҳо, полонаҳои барқии (электрофильтр) тамғаи УГ1-2-10 ва ДГПН-55х3, полонаҳои остинчашакли маътогӣ (рукавной фильтр)) фарсада шудаанд. Аз ин лиҳоз, дар хулосаи боби мазкур пешниҳод намудааст, ки дар корхона бояд дастгоҳҳои муосири технологӣ ва тозакуни чанги истеҳсолот ва ё азнавсозии дастгоҳҳо (полонаҳои барқии корхона, ки фаъолияти дуруст надоранд дар корпуси он дастай полонаҳои остинчашкл мӯцаҳҳаз карда шаванд) гузаронида шавад.

Боби сеом «Гузаронидани тадқиқоти таҷрибавӣ» таҳлили: таркиби физикию химиявии ашёи хом, чангнокии ҳаво ҳангоми истиҳроҷ, майдакунӣ ва хокагардонии ашёи хом дар кони Харонгон, чангнокии ҳавои атмосфера дар минтақаи истеҳсолии ҶСК «Сементи тоҷик» ва дар ҷойҳои истиқоматӣ, баҳодиҳии дараҷаи сарбории ифлосшавии қабати барф ҳамчун нишондиҳандай ҳолати ҳавои атмосферӣ дар ҳудуди истеҳсолот ва аҳолинишинаш варзиши таркиби химиявии қабати барф (то обшавӣ) дар минтақаи таъсири ҶСК «Сементи тоҷик» оварда шудааст.

Барои тадқиқоти таҷрибавию таҳлили асбобҳо ва маводҳо: аспиратори барқӣ (модели 822), тарозуи электронӣ (aczet), филтрҳои АФА-ВП-20, спектрофотометри В-1100, pH-340, электроди интиҳобкунандай XC-SO4 - 001, усулҳои гравиметрӣ, таҳлили титриметрӣ ва лабораторияи мини-экспрессии «Пчелка-Р» истифода шудаанд.

Тадқиқоти саҳрой дар ҳудуди ҶСК «Тоҷиксемент»-и шаҳри Душанбе, инчунин ҳудудҳо ва минтақаҳои назди истеҳсолот дар давраи баҳору тобистон ва зимистони солҳои 2021-2023 гузаронида шудаанд.

Таҳлили тадқиқотҳои таҷрибавии унвонҷӯ Каримов С.М. нишон медиҳад, ки ҳангоми истиҳроҷ ва қашонидани ашёи хом, коркард ва истеҳсол намудани маҳсулот (семент) дар ҳудуди сеху қитъаҳои истеҳсолии ҶСК «Сементи тоҷик» ва дар наздикии маҳаллаи аҳолинишинаш концентратсияи чанги ғайриорганикӣ аз меъёрҳои муайяншуда (ПДКс.с., ПДКм.р.) дар ҷойҳои кории таҷхизотҳои кухӣ, бор кардан ва интиқол додани ашёи хоми кори 1,2 маротиба, ҳангоми қашондани ашёи хом 1.7 маротиба (дар ҷойҳои аҳолинишинаш то 10м), дар ҷойҳои кории кормандон (дар доҳили истеҳсолот то массофаи 70м) 1,2 маротиба зиёд буда, ҳавфи бемориҳои қасбиро афзун мегардонад. Дар самти шимолу шарқии ҷойҳои аҳолинишинаш (аз сарҳади минтақаи муҳофизатии санитарии корхона то масофаи 550м) бошад вобаста ба самти вазиши шамол (1,6-2,7 м/с), ки тағийрёбанда мебошад концентратсияи миёнаи чанг аз меъёри иҷозатдодашуда 1.1 маротиба зиёд гардида, дар баяз ҳолатҳо қиммати воқеии он дар доираи 0,51-0,12 мг/м³ ба қайд гирифта шудааст, ки аз меъёри иҷозатдодашуда ($K_{XNI} = 0,5 \text{ mg/m}^3$) зиёд нест.

Инчунин тадқиқотҳои таҷрибавӣ оид ба муайян намудани паҳншавии чанг дар гирду атрофи ҶСК «Сементи тоҷик» аз руи дараҷаи ифлосшавии қабати барф ҳамчун нишондиҳандай ҳолати ҳавои атмосфера ва таркиби химиявии оби барф гузаронида шудааст, ки дар доҳили корхон қиммати гирифташуда (аз 200 то 500 мг/м² шбр) мувофиқи градатсияи меъёр ба дараҷаи баланд ва миёнаи ифлосшавии мӯхит мувофиқат мекунад (расмҳои 3.10-3.12). Дар ҳудуди маҳалаҳои истиқомати бошад ин нишондод ба дараҷаи миёна ва

пасти ифлосшавӣ (камтар аз 350 мг/м² шбр.) мувофиқат мекунанд.

Таҳлили кимиёвии намунаҳои оби барфи обшуда нишон медиҳад, ки таркиби химиявии (pH , HCO_3^- , Ca^{2+} , Mg^{2+} ва SO_4^{2-}) қабати барф дар наздикии сехҳо ва қитъаҳои кории ЧСК «Сементи тоҷик» муҳити реаксияи ишқории баландро нишон медиҳанд, зоро таркиби чанги сement пайвастагиҳои калсий (Ca^{2+}) дорад.

Аз таҳлилҳои овардашуда бармеояд, ки қабати барф дар ҳудуди сехӯ қитъаҳои ЧСК «Сементи тоҷик» нисбат ба минтақаҳои истиқоматӣ хеле ифлос («минтақаҳои ифлос») мебошад. Концентратсияи ионҳои HCO_3^- , Ca^{2+} , Mg^{2+} ва SO_4^{2-} дар оби барфи ҷойҳои аҳолинишин, дараҷаи миёнаи ифлосшави (то 60 мг/л) дорад.

Дар боби чорум «Тавсияҳо дар бораи баланд бардоштани сифати муҳити ҳаво дар ҳудуди ҳамшафати ЧСК «Сементи тоҷик» -и ш. Душанбе» ҷиҳати баланд бардоштани сифати ҳавои атмосфера дар ҳудуди ЧСК «Сементи тоҷик» тавсияҳо пешниҳод шудаанд. Инчунин барои корхонаҳои саноатии кишвар блок-нақшай ташкили мониторинги экологии сифати ҳавои атмосфераро дар мисоли ЧСК «Сементи тоҷик» таҳия карда шудааст (расми 4.2). Барои муайян кардани моддаҳои ифлоскундандаи афзалиятнок ва гузаронидани мониторинги ҳавои атмосфера дар ҳудуди ш. Душанбе дар мисоли ЧСК «Сементи тоҷик» нишондиҳандаҳои ПМИХ_{ш.р.} (параметри миёнаи истеъмоли шабонарӯзии ҳаво) ва СХМ (синфи хатарнокии модда) ҳисоб карда шудааст. Натиҷаҳои ҳисобкунни ПМИХ_{ш.р.} ва СХМ (ҷадвалҳои 4.4 ва 4.5) нишон медиҳад, ки ифлоскундандаҳои афзалиятноки ҳавои атмосфера аз ҳисоби партовҳои ЧСК «Сементи тоҷик» ин чанги истехсолот (52%) ва диоксиди сулфур (24%) мебошад.

Дар кори рисола унвонҷӯ Каримов С.М. интихоби дастгоҳҳои чангу газ тозакунандаро аз руи меъёрҳои техникий ва иқтисодӣ (харочот барои тадбирҳо оид ба такмил додани системаҳои тозакунӣ), экологӣ (самаранокии тозакунӣ) ва иҷтимоӣ (таъмини шароит) мавриди таҳлил қарор дода, аз руи 11 меъёрҳои асосии муқоисавии технологияи тозакунии чанг ва газ рақобатпазирии дастгоҳҳоро муайян намудааст. Аз руи ҳисботҳои овардашуда дастаи полонакҳои остинчашакл нисбатан ба дигар дастгоҳҳои чангтозакунанда бартарии калон (зиёда аз 20%) дорад.

Бинобар он, муаллиф тавсия додааст, ки аз сабаби фарсада шудани қисмҳои асосии полонаҳои барқии корхона, корпусҳои онҳо ба полонаҳои остинчашакл в таҷдид (модернизатсия) карда шавад. Ин яке аз роҳҳои нисбатан камхарҷ барои гузаронидани корҳои таъмирию таҷдиди барои корхона мебошад. Инчунин дар рисола нақшай модернизатсияи дастгоҳ (расми 4.5) ва нақшай тарҳбандии дастгоҳҳои чангтозакунанда (сиклонҳои батареяӣ + дастаи полонаи маътогӣ) бо баргардонидани чанг ҳамчун маҳсулоти тайёр (расми 4.6) нишон дода шудааст.

Ҳамин тавр, қабули қарори лоиҳавӣ дар ЧСК «Сементи тоҷик» оид ба «Таҷдиди (модернизатсия) полонакҳои барқӣ ба полонакҳои остинчашакл» мувофиқи мақсад мебошад. Ҳангоми татбиқӣ ин пешниҳод ҳаҷми зарари экологӣ аз ифлосшавии ҳаво аз 4,534 млн. сомонӣ то 226,895 ҳазор сомонӣ кам

карда мешавад (чадвали 4.14).

Дар умум қайд кардан ба маврид аст, ки тадқиқотҳои таҷрибави ва амалии бандҳои 2, 3 ва 4-и рисола бо хулосаҳои пешниҳодгардида аз назари илмӣ асоснок буда, тавсияҳои пешниҳодгардида барои тадбиқ намудани системаи тозакунии чанг дар корхонаҳои саноатӣ (истехсолотҳои сement, оҳак ва гаҷ) мувофиқи мақсад мебошад.

7. Тасдиқи инъикоси натиҷаҳои тадқиқоти рисола дар нашрияҳои илмӣ

Мақолаҳои илмии интишорнамудаи муаллиф хулоsavу пешниҳодҳои дар рисола ҷойдоштаро ба худ инъикос менамояд. Аз руи натиҷаҳои тадқиқот 12 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 6 мақола дар нашрияҳои тақризии аз ҷониби Комиссияи олии аттестацисионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияшуда ва дар маводҳои конференсияҳои байналмилалӣ ва Федератсияи Россия ба табъ расидаанд.

8. Эроду тавсияҳо ба рисола

Дар баробари ҷанбаъҳои мусбӣ дар рисола баъзе камбуҷиҳо низ ба назар мерасад, ки ба инобат гирифтани онҳо барои корҳои тадқиқотии ояндаи ұнвончӯ самаранок арзёби мегардад:

1. Дар тадқиқотҳои рисолаи илмӣ фақат таъсири ҷанги ғайриорганикӣ истехсолот ба ҳавои атмосфера баҳо дода шудааст. Ба назари мо агар дигар газҳои ихроҷшавандай истехсолот ба монанди оксидҳои карбон, нитроген, сулфур ва ғайраҳо таҳлил карда мешуд, мазмuni кори рисола бой мегардид.

2. Дар боби 2, зербоби 2.4 муаллиф алгоритми ҳисоб кардани паҳншавии модаҳои ифлоскунандаро ба ҳавои атмосфераро тибқи ҳүҷҷати меъёрии умумииттифоқии ОНД-86 пешниҳод намудааст. Агар муаллиф бо воситаи барномаи компьютерӣ ҳисоби модели математикии паҳншавии концентратсияи ҷанги корхонаро дар ҳавои атмосфера вобаста ба масофаҳои гуногун ва суръати тағийрёбии самти шамол нишон медод, натиҷаи кори рисола мавриди баҳогузории хуб қарор мегирифт.

3. Муаллиф дар банди 3-и тадқиқотҳои гузаронидашуда таъсири ҷанги сementro дар ҳудуди истехсоли ва дар минтақаҳои аҳолинишин хуб баҳо додааст. Лекин дар таҳлил ва баҳодиҳии таъсири ҷанг аз руи маълумотҳои оморӣ сатҳи беморшавии кормандони корхона ва ё аҳолӣ, ки дар минтақаи антропогенӣ қарор доранд, мавриди омӯзиш қарор дода нашудааст.

4. Дар матни рисола, нақшаҳо ва ҷадвалҳо баъзе ҳатогиҳои имлӣ ва техникӣ ҷой доранд.

Қобили қайд аст, ки камбуҷиҳои дар боло пешниҳодгардида хислати тавсияви дошта, мазмун ва баҳои воқеии рисоларо тағйир намедиҳанд.

9. Хулоса оид ба мутобиқати рисола ва автореферат ба меъёрҳои муқарраргардида

1. Рисолаи пешниҳоднамудаи муаллиф Каримов С.М. дорои аҳамияти хуби назариявию амалӣ ва навғониҳои илмӣ дар самти экологӣ буда, дар сатҳи баланди илмию методологӣ омода гардида, мақсади гузошташудаи рисола ҳалли худро ёфтааст.

2. Автореферати рисола тибқи талаботи муқарраргардида барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ таҳия гардида, мазмуни асосии тадқиқотро инъикос менамояд ва дар он натиҷаҳои илмӣ асоснок карда шудаанд.

3. Рисолаи пешниҳодшуда ба талаботи муқарраргардидаи тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ҷавобгӯ мебошад, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 (бо тағиیرу иловаҳои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.06.2023, таҳти №295) тасдиқ шудааст.

4. Дар маҷмӯъ, тадқиқоти рисолаи Каримов Саъди Мирзоевич дар мавзуи «Арзёбии таъсири ҷанги истеҳсоли сement ба муҳити табиии атрофи ш. Душанбе (дар мисоли ЧСК «Сементи тоҷик»), ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 03.02.08 – Экология (соҳаи илмҳои техникӣ) пешниҳод шудааст, рисолаи илмии анҷомёфтai дорои хислату мазмуни илмию амалӣ буда, муаллифи он - Каримов С.М. сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 03.02.08 – Экология (соҳаи илмҳои техникӣ) мебошад.

Тақриз дар ҷаласаи васеи Муассисаи давлатии «Маркази илмию тадқиқотии ҳифзи захираҳои об»-и Қумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барраси ва тасдиқ карда шудааст. Дар ҷаласа оид ба муҳокимаи масъалаи мазкур 5 нафар кормандони илмии Муассиса ва иштирок намуданд.

Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 5 нафар, «бетараф» - нест, «зид» - нест.
(Протоколи № 2 аз 20.05.2024)

Раиси ҷаласа:

Директори Муассисаи давлатии «Маркази илмию тадқиқотии ҳифзи захираҳои об»-и Қумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон н.и. г-м.



Сайдзода С.М.

Мудири лабораторияи идоракуни ва ташаккулёбии ҳифзи захираҳои об



Мухабатшозода Ҷ.М.

Мудири озмоигоҳи Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи АМИТ н.и.т.



Шаймуродов Ф.

Имзоҳои: Сайдзода С.М., Мухабатшозода Ҷ.М., Шаймуродов Ф., -ро тасдиқ мекунам.



Мудири баҳши корҳо ва коргузорӣ



Шарипов А.

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон 734034 ш. Душанбе, кучай Шамсӣ, 5/1
+992 900 08 48 44 E-mail: Markazi_ob@mail.ru